

Бо фармоиши Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 июни соли 2017, №93
тасдиқ карда шудааст

ДАСТУРАМАЛ
оид ба таҳияи лоиҳаи Бюҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ва дурнамон
ишондиҳандаҳои Бюҷети давлатӣ барои солҳои 2019 – 2020

(Марҳилаи 2)

Душанбе - 2017

Мундариҷа

1. Муқаррароти умумӣ.....	3
2. Ҳадди ниҳоии харочот	5
3. Таҳияи Нақшаҳои стратегии буҷетии соҳаҳо	6
4. Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ барои солҳои 2018-2020.....	6
4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ	6
4.2 Баррасии дархостҳои буҷетӣ	9
5. Муҳокимаи буҷетӣ	10
Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади Буҷети давлатӣ	11
Замимаи 2: Банақшагирии харочоти соҳаҳо,	
банақшагирии харочоти бахши мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ.....	11
Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ.....	13
Банақшагирии барномаи давлатии сармоягузорӣ (БДС)	14
Банақшагирии харочоти соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	14
Банақшагирии бахшҳои иқтисодиёт	16
Банақшагирии харочоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.....	18
Замимаи 3: Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ	19
Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ.	19
Шакли 2 «Барномаи давлатии сармоягузорӣ ».....	19
Шакли 3. Дархости буҷетӣ	20
Дастурамал оид ба пур намудани шакли 3 «Дархости буҷетӣ».....	21

1. Муқаррароти умумӣ

Дастурамали мазкур дар асоси муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 январи соли 2017 №2-ф таҳия гардида, чараёни таҳияи буҷетро дар марҳилаи дуҷуми банақшагирии буҷет ва инчунин омода намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2019 - 2020 муайян намуда, аз қадамҳои зерин иборат мебошад:

- Банақшагирии буҷет баъд аз муайян намудани ҳадди ниҳии хароҷот;
- Омодасозии нақшаи стратегияи буҷетии соҳаҳо;
- Омодасозии дархостҳои буҷетӣ;
- Баррасии дархостҳои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ);
- Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2019 - 2020.

Сиёсати иқтисодӣ ва молиявӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи миёнамӯҳлат барои ҳалли масъалаҳои афзалиятноке, ки дар стратегияҳои рушди соҳавӣ муайян карда шуда, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, инчунин дар Паёмҳои ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, равона гардидааст.

Таҳияи нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2020 ва лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои соли 2018 аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷети иборат аст:

Марҳилаи 1: Таҳияи самтҳои асосии сиёсати молиявӣ буҷетӣ ва андозӣ барои солҳои 2018-2020»;

Марҳилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2020.

Нақшаи таквими таҳияи Буҷети давлатӣ барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2020

№	Чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
1.	Ба маълумоти ТАМБ расонидани ҳадди ниҳии хароҷоти аниқшударо аз руи соҳаҳо, аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунадаи буҷети назди ҲҚТ мақул донисташуда, Дастурамал оид ба таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2019 – 2020	7 июл	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

№	Чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
2.	Нақшаи миёнамӯҳлати сармоягузории таҷдидшуда	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
3.	Маълумоти аниқшудаи дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои солҳои 2018-2020	10 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
4.	ГМБ дархостҳои бучетиро ба ТМБ ва ТАМБ пешниҳод менамояд	то 12 июл	Гирандагони маблағҳои бучетӣ (ГМБ)
5.	Ба ТАМБ дархостҳои бучетиро мувофиқи Замимаи 2 (шакли 2.1, 2.2. ва 2.3.) пешниҳод намояд	то 12 июл	МТЛ, ГТЛ ва дигар агентҳои, ки лоиҳаҳои сармоягузорию амалӣ менамоянд
6.	Лоиҳаи бучетҳои маҳаллӣ барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучетӣ барои солҳои 2019-2020	15 июл	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
7.	Дар доираи ҳади ниҳии хароҷоти барои соҳа тасдиқгардида, меъёрҳои маблағгузории сарикасиро барои солҳои 2018-2020 таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд	15 июл	Вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
8.	Пешниҳоди дархостҳои бучетиро аз рӯи шаклҳои мувофиқашуда аз руи зерсохторҳои тақсимкунандагони маблағҳои бучетӣ (ТМБ) ва гирандагони маблағҳои бучетӣ (ГМБ) ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	то 20 июл	Тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ (ТАМБ)
9.	Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чадвали ҷамъбастии лоиҳа/иншооти сармоягузорию пешниҳод намояд (шакли 2.3. ва 2.4.)	20 июл	ТАМБ ва Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
10.	Нақшаи тақмилдодашудаи стратегияи бучетӣ бо соҳаҳо (НСБ)	25 июл	Вазоратҳои соҳавии пешбаранда
11.	Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди дархостҳои ҷамъбастии ТАМБ	то 25 июли	Тақсимкунандагони маблағҳои бучетӣ ТАМБ
12.	Тавзеҳот ба дархостҳои бучетӣ	то 25 июл	Вазоратҳои соҳавии пешбаранда
13.	Ҳимояи бучет	аз 3 то 22 август	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ТАМБ
14.	Баррасии лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии	август	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

№	Чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
	Чумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2019 – 2020 дар мушовараи Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон		
15.	Наشري лоиҳаи Бучети давлатии Чумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 дар сомонаи интернетии Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон барои ҷомеа	август	Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон
16.	Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни Чумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2019 – 2020 ба Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон	То 20 сентябр	Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои таҳияи Бучети давлатии Чумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020:

Номгӯй	2018 сол	2019 сол	2020 сол
Маҷмуи Маҳсулоти Дохилӣ (млн. сомонӣ)	66866,7	73401,1	82713,8
Таваррум (%)	7,0	6,8	6,8
Қурби доллари ИМА нисбат ба сомонӣ	9,0	9,4	10,0

То санаи 10 июли соли 2017 аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Чумҳурии Тоҷикистон маълумоти аниқшудаи дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои солҳои 2018-2020 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

2. Ҳадди ниҳии хароҷот

Дар мӯҳлати то 6 июли соли ҷорӣ Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ ҳадди ниҳии хароҷотро барои соли 2018, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон ба соҳаҳо маъқул дониста шудааст, ирсол менамояд. Тақсимои ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи ТАМБ дар доираи ҳадди ниҳии соҳавӣ ва ҷамъбастии бучетҳои маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо ТАМБ, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор масъул мебошанд, амалӣ карда мешавад (минбаъд вазоратҳои соҳавӣ).

Инчунин, Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ Нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Чумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020-ро, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шудааст, ирсол менамояд.

ТАМБ дар асоси афзалиятҳои дохилисоҳавӣ ва ҳадди ниҳии хароҷотҳо, ки аз ҷониби Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон барои Тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетии дахлдор муқаррар шудааст, ҳадди зерниҳии хароҷотҳоро барои зерсохторҳои

Тақсмикунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ) ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ) муайян менамояд.

3. Таҳияи нақшаи стратегии буҷетии соҳаҳо

Мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазоратҳои соҳавӣ Нақшаи стратегии буҷетҳои соҳавии дахлдорро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 25 июли соли қорӣ пешниҳод менамоянд.

Лоихаи Нақшаи стратегии буҷетӣ бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ дар асоси ҳуҷҷати “Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ буҷетӣ ва андозӣ барои солҳои 2018-2020”, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул доништа шудаанд, аз нав дида баромада, ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда мешавад.

Шакл ва сохтори Нақшаи стратегии буҷетии соҳа дар Замимаи 4 дастурамали мазкур оварда шудааст.

Дар қисми 5 Замимаи 4 дар ҷадвали ҷамъбасти «Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои гуруҳбандии иқтисодии буҷет» дар сутуни «соли 2019-2020 (Дурнамо)» бояд маълумоте, ки дар НСБ пешниҳод гардидаанд, нишон дода шаванд.

Нишондиҳандаҳои молиявӣ, ки дар сутуни «соли 2018 (Дархости буҷетӣ)» оварда шудаанд ба нишондиҳандаҳое, ки дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти соҳа пешниҳод гардидаанд, бояд мувофиқат кунанд.

Ҳангоми мавҷуд будани тағйиротҳои зиёд, бояд эзоҳҳои дахлдор оиди тағйиротҳо дар банди охири ҷадвал «Ззоҳоти ҳатми» оварда шавад.

Маълумот оиди нишондиҳандаҳои асосие, ки дар НСБ тағйир ёфтаанд ва дар робита бо тағйиротҳои мусбӣ ё манфӣ, ки ба иҷроиши нишондиҳандаҳои дурнамо метавонанд таъсири манфӣ ё мусбӣ расонад бояд дар қисми мазкур нишон дода шавад.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дархостҳои буҷетие, ки бе пешниҳоди НСБ пешниҳод гардидаанд, қабул ва баррасӣ наменамояд. Дар ин ҳолат, лоихаи буҷет барои соли 2018 аз рӯи соҳаи дахлдор аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақилона дар нишондиҳандаҳои дар доираи буҷети тасдиқшудаи соли 2017 тасҳеҳ карда мешавад.

4. Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ барои солҳои 2018-2020

4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ

Дар марҳилаи дуҷуми таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси ҳадди ниҳии тасдиқшуда, дархостҳои буҷетии ТАМБ ва лоихаи буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи соҳаҳо таҳия мегарданд.

Таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси “Гуруҳбандии даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамал оид ба истифодабарии онҳо”, ки бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015 сол таҳи №173 тасдиқ шудааст ва тағйиротҳое, ки баъдан ворид карда мешаванд, амалӣ карда мешавад ва барои ҳамаи иштирокчиёни раванди буҷет ягона аст.

Дастурамали мазкур дар сомонаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (minfin.tj) ҷойгир карда шудааст.

Гуруҳбандии идоравӣ такмилдодашуда сегменти асосии гуруҳбандии буҷетӣ барои

таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи буҷет ва назорати минбаъдаи иҷрои он мебошад. Гурӯҳбандии идоравӣ аз 3 сатҳи тобеият иборат аст:

Таксимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ);

Таксимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ);

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ).

Ҳамин тариқ, ТАМБ таҳияи буҷети ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро, ки ба сохтори идоравӣ ва маблағгузориҳои онҳо тобеанд, ҳамоҳанг менамоянд. Вазифаҳои асосии иштирокчиёни чараёни буҷетӣ аз рӯи ҳар як сатҳи гурӯҳбандии идоравӣ дар поён мушаххас оварда шудааст.

Таксимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ):

- ҳадди ниҳии хароҷоти ҷориро аз рӯи ТМБ-и зертобеи худ ва ҷаъбастии буҷетҳои маҳаллӣ тақсим менамоянд;
- баррасӣ ва тафтиши лоиҳаи дархостҳои буҷетии ҷамъбасти ва асосии пешниҳоднамудаи ТМБ-ро таъмин менамоянд;
- лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро аз рӯи соҳаи худ баррасӣ ва мувофиқа менамоянд;
- дархостҳои буҷетии ҷамъбасти ТМБ-ро тасдиқ менамоянд;
- дархости ҷамъбасти буҷетӣ ва дурнамои даромадро аз рӯи маблағҳои махсус таҳия менамоянд (замимаи 1);
- дархости буҷетиро барои маблағгузориҳои асосии марказонидашуда омода менамоянд;
- лоиҳаи буҷети соҳавии таҳияшударо бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлатҳои муқарраршуда пешниҳод менамоянд.

Таксимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ):

- ҳадди ниҳии хароҷоти ГМБ зертобеъро тақсим менамоянд;
- лоиҳаи пешниҳодшудаи дархостҳои буҷетии ГМБ-ро баррасӣ ва тафтиш менамоянд;
- дархостҳои пешниҳоднамудаи ГМБ-ро тасдиқ менамоянд;
- лоиҳаи ҷамъбасти дархости буҷетиро омода намуда, дар муҳлати муқаррагардида ба ТАМБ пешниҳод менамоянд.

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ):

- лоиҳаи дархости буҷетиро дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти барои ГМБ муқарраргардида, омода менамоянд;
- дар мӯҳлатҳои муқарраршуда дархости буҷетии мувофиқи шакли муқарраргардида, таҳияшударо ба ТМБ пешниҳод менамоянд.

ТАМБ дархостҳои буҷетиро мушаххас таҳлил намуда, дар асоси маълумоти аз муассисаҳои зертобеи худ гирифташуда, дархости ҷамъбасти буҷетиро тартиб медиҳад.

Дархостҳои буҷетӣ барои ҳар як ГМБ таҳия гардида, бо дарназардошти шакли дархости буҷетӣ (хароҷотҳо барои нигоҳдорӣ, амалиёти ва ғ.) аз рӯи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодӣ пешниҳод мегарданд.

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, дархостҳои буҷетиро то санаи 12 июли соли ҷорӣ ба Таксимкунандагони асосии

маблағҳои буҷетӣ ва Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ пешниҳод менамоянд.

Дар асоси дархостҳои алоҳидаи буҷетӣ ТАМБ дархости ҷамъбастиро (ба истиснои хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ) таҳия менамояд, аз рӯи:

- сарчашмаҳои маблағгузорӣ;
- аз рӯи зерсоҳаҳо;
- барномаҳо (дар соҳаҳои пилотӣ)

Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ дар соҳаҳои пилотӣ дархости умумӣ аз рӯи ТАМБ-ро, ки ҳамаи сарчашмаҳо (ба истиснои буҷетҳои маҳаллӣ), ҳамаи барномаҳо ва зербарномаҳо (дар сурати ТАМБ-и пилотӣ), ҳамаи сатҳи ГВБ, ГИБ, намуди ДБ, ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро дар бар мегирад, бояд тибқи Шакли иловагии 3-а-ро пур намоянд. Шакли мазкур маълумотро оид ба гуруҳбандии барномавӣ дар бар мегирад. Ҳангоми пешниҳоди дархостҳо ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дархостҳои буҷетӣ, инчунин бояд ҳисобномаҳои иқтисодии асосноккардашуда аз рӯи ҳар як моддаи хароҷоти гуруҳбандии буҷетии даромадҳо ва хароҷотҳо дар асосии гуруҳбандии идоравӣ, иқтисодӣ ва вазифавӣ низ пешниҳод карда шаванд.

Ҳангоми банақшагирӣ буҷет ТАМБ, ТМБ ва ГМБ-ро зарур аст, ки маблағҳои буҷетӣ ва махсусро байни моддаҳои хароҷотии иқтисодӣ, бо муайян намудани афзалияти маблағҳои махсус, тақсим намоянд.

Дархостҳои буҷетӣ ва замима ба онҳо ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ, пешниҳод карда мешавад. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи қабул, баррасӣ ва муҳокимаи дархостҳои буҷетие, ки аз ҷониби ТМБ ва ГМБ алоҳида пешниҳод гардидаанд, надорад.

Ҳаҷми умумии хароҷоти ТАМБ набояд аз ҳаҷми ниҳии хароҷоти муқарраргардида зиёд бошад. Дархостҳои буҷетии ТАМБ, ки аз ҳаҷми ниҳии хароҷотҳо зиёд мебошанд, дар алоҳидагӣ пешниҳод карда мешаванд. Дар замимаи дархости буҷетӣ аз рӯи шакли тавсиф ва ҳисобҳои мушаххаси маблағҳои зарурии маблағгузори иловагӣ, пешниҳод карда мешаванд. Номгӯи ҳуҷҷатҳо ва ҳисобҳои иловагӣ, ки талаботҳои умумӣ ва хосро ба ТАМБ барои пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ дар бар мегирад, дар Замимаи 2 «Банақшагирии хароҷоти соҳавӣ» оварда шудааст.

Дархостҳои буҷетии ҷамъбастии ТАМБ, ки дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот таҳия гардиданд, бояд дар шакли ҷопӣ ва электрони бо истифода аз модули махсуси Низомии иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Буҷети давлатӣ (SGB.NET) то 25 июли соли 2017 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шаванд.

Модули банақшагирии буҷетӣ Низомии иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Буҷети давлатӣ (SGB.NET) бо усули «аз боло ба поён» таҳия шудааст, ки ҳуқуқ ва ваколатҳои иштирокчиёни таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ва ҳамаи сатҳҳоро бо риояи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.

Воридкунии параметрҳои умумии лоиҳаи Буҷети давлатӣ ва ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаҳои алоҳида ва гуруҳбандии иқтисодӣ дар солҳои 2018-2020 дар модули банақшагирии буҷетии Низомии иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Буҷети давлатӣ (SGB.NET), пас аз тасдиқи Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи макроиқтисод ва омили молиявии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Воридкунии минбаъда дар сатҳи кураторони соҳавии шӯъбаҳои Вазорати молия, ки дар системаи иттилоотӣ маълумотҳоро дар доираи бахшҳо вобаста ба ҳадҳои ниҳонии ТАМБ-и мувофиқ амалӣ карда мешавад. ТАМБ дар навбати худ ҳадҳои ниҳонии харочотро, ки барои вазорату идораҳо ҷудо шудаанд, дар системаи иттилотӣ барои ТМБ ва ГМБ-и худ дохил ва тақсим менамоянд. Пур намудани дархостҳои бучетӣ аз рӯи моддаҳои ГИБ, инчунин дар доираи ҳадҳои ниҳонии муайяншудаи ташкилотҳои болоӣ ГМБ дар Низоми иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Бучети давлатӣ (SGB.NET) амали менамоянд.

Воридкунии маълумотро дар модули банақшагирии бучетии Низоми иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Бучети давлатӣ (SGB.NET) бояд ҳамаи иштирокчиёни чараёни таҳияи лоиҳаи Бучети давлатӣ мутобиқи муҳлати муқаррарнамудаи нақшаи тақвимӣ оид ба ташаққули лоиҳаи Бучети давлатӣ барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2019-2020 ба анҷом расонанд.

Дар сурати вайрон кардани меъёрҳои мӯҳлати пешниҳоди лоиҳаҳо ва дархостҳо аз ҷониби вазорату идораҳои соҳавӣ, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад мустақилона дар лоиҳаи Бучети давлатӣ барои солҳои 2018-2020 нисбат ба он вазорату идораҳо маълумотҳоро дар асоси нишондиҳандаҳои тасдиқгардидаи бучети соли 2017 барои ташкилотҳои мазкур дохил намояд.

Бо дарназардошти он, ки модули банақшагирии бучетии Низоми иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Бучети давлатӣ (SGB.NET) ҳангоми таҳияи лоиҳаи Бучети давлатӣ барои солҳои 2018-2020 дар соли чорӣ бори аввал истифода бурда мешавад, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иштирокчиёни чараёни таҳияи лоиҳаи Бучети давлатиро оиди кор бо модули банақшагирии бучетии Низоми иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Бучети давлатӣ (SGB.NET), дар сурати зарурати кумаки машваратӣ бо мушовирони бо ин мақсад ҷалбшудаи ҚДММ «Инсод» таъмин менамояд.

4.2 Баррасии дархостҳои бучетӣ

Ҳангоми баррасии дархостҳои бучетии гирандагони маблағҳои бучетӣ, раёсатҳои соҳавии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиётҳои зеринро иҷро менамоянд:

- таҳлили мувофиқати дархостҳо ба параметрҳои рушди макроиктисодии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлили асоснокии хароҷот ва манбаъҳои пӯшонидани онҳо, инчунин дар ҳисобҳо истифода бурдани нархҳои амалкунанда бо истифода аз меъёри таваррум, музди меҳнат, меъёрҳои нархномаҳои моддӣ ва хароҷоти пулӣ ҳангоми таҳияи сметаҳои хароҷотӣ ба меъёрҳои тасдиқгардида, нормативҳо ва стандартҳои амалкунандаи соҳаи дахлдор.

Дар ҳолати пайдо шудани фарқият аз талаботҳои тасдиқгардида, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид намуда, барои баррасӣ ва муҳокимаи минбаъда ба ТАМБ пешниҳод менамоянд.

Инчунин мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд лоиҳаи бучетҳои худро дар қисмати соҳаҳои алоҳида ба вазоратҳои соҳавӣ ва дар як вақт ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоанд.

Пешниҳоди дархостҳо ба вазоратҳои соҳавии дахлдор ҳатмӣ мебошад. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дархостҳоеро, ки аз ҷониби вазорати соҳавии дахлдор, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи худ масъул мебошанд, тасдиқ

нагардидаанд, баррасӣ наменамояд.

Ба муҳлати то 25 июли соли чорӣ вазоратҳои соҳавӣ (масъалан Вазорати маориф ва илми ҶТ) бояд эроду пешниҳоди худро нисбати бучети муассисаҳои соҳа (агар дошта бошад) ба ТАМБ (Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ), ки дар тобеияташ ГМБ аст (Коллеҷи тиббӣ) ва нусхаи онро (пешниҳодот) ба Вазорати молия ирсол намояд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 10 июли соли чорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро барои солҳои 2018-2020, инчунин руйхати барномаҳои инвестисионӣ ва маблағгузори асосии муттамарказонидашударо барои давраи миёнамӯҳлат пешниҳод менамояд. Дар асоси дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар раванди таҳияи Бучети давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ тағйирот ворид намояд. Тағйироти дар ин маврид ба амаломата аз ҳадди ниҳои хароҷоти пешақӣ муайяншудаю маълумоти ба ТАМБ пешниҳодгардида, дар муҳокимаи бучетӣ ҳаллу фасл мегарданд.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 20 сентябри соли 2017 лоиҳаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018, дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2019 – 2020, тавзеҳот оид ба лоиҳаи бучет, Барномаи қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 2018-2020, инчунин ҳисобот оиди баҳодиҳии хавфҳои фискалӣ, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

5. МУҲОКИМАИ БУЧЕТӢ

Дар чараёни муҳокимаи бучетӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дархостҳои бучетии ТАМБ ва лоиҳаи бучетҳои маҳаллиро муҳокима менамояд. Дархостҳои бучетии ТАМБ ва лоиҳаи бучетҳои маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо ТАМБ, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор масъул мебошанд, мавриди муҳокима қарор дода мешавад. Муҳокимаи бучетӣ мутобиқи тақвими гузаронидани муҳокимаи бучет, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 август тасдиқ намуда, ба ТАМБ ирсол менамояд, гузаронида мешавад.

Муҳокимаи бучетӣ дар назар дорад, ки дархостҳои бучетӣ ва лоиҳаи бучетҳои маҳаллӣ бо ҳисобҳои зарурии ба дархости замимашуда ва пешниҳодоти вазорати соҳавӣ, баррасӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи муҳокимаи бучетӣ протоколи эрод/мувофиқаҳо таҳия мегардад, ки дар он эроду пешниҳоди ҳамаи тарафҳо инъикос карда мешавад. Протоколи тартибдодашуда ҳатман аз чониби ҳарду тарафҳо ба имзо расонида мешавад: Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ТАМБ ё Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо аз натиҷаи муҳокимаи бучетӣ Протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва қабули қарори дахлдор бо лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2019-2020 ба Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

Замимаи 1. Тартиби таҳияи дурнамои даромади Бучети давлатӣ

Дурнамои даромади Бучети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои хатмӣ ба бучет”, “Дар бораи боҷи давлатӣ”, Дастури методӣ оид ба “Пешгӯии воридоти даромадҳои давлатӣ” ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Лоиҳаи дурнамои даромадҳои Бучети давлатӣ дар асоси нишондиҳандаҳои асосии макроиктисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020, ҳисоботҳои омили давлатӣ, маълумотҳои пешниҳоднамудаи вазорату идораҳои соҳавӣ ва андозсупорандагон, аз ҷумла корхонаҳои калони бучетташаккулдиҳанда таҳия карда шуда, дар он маълумотҳо оид ба бақияпулиҳои андоз, имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ ба инобат гирифта мешаванд.

Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки андозбандии онҳо дар асоси патент амали карда мешавад) инчунин, вазорат, идораҳо, корхонаю ташкилотҳо ва ҷамъиятҳо ҳангоми таҳияи лоиҳаи бучетҳои дахлдор барои солҳои 2018-2020 бояд аз рӯи талаботҳои қонунгузори андозу бучети соли қорӣ амал намуда, маълумоти заруриро тибқи Дарстури методӣ ба мақомоти молия дар муҳлати муайяншуда пешниҳод намоянд.

Мақомоти молия дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти дахлдор дар асоси нишондиҳандаҳои дар боло зикргардида дурнамои даромадҳои бучетҳои маҳаллиро таҳия намуда, ҳадди ниҳои онро муайян менамояд. Баъди муайян намудани ҳадди ниҳои, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқарраргардида лоиҳаҳои худро ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо.

Банақшагирии хароҷоти бахши мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ.

Барои ҳисоби фонди музди меҳнат ҳатман ба назар гирифта шавад: Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ҳисоби пардохти маблағи воқеии музди меҳнатро тибқи басти вазифаҳо, пешниҳод намоянд.

Ҳисобхоро ҳангоми банақшагирии музди меҳнат мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 сентябри соли 2010, № 923 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, 526, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011, № 1126 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи соли 2011, № 387, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 августи соли 2013, № 1493 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 2013, № 371, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 июни соли 2016, № 697 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июни соли 2016, № 259 мувофиқи Қадвали ягонаи тарифии музди меҳнати хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва Низомномаи тартиби ҳисоб ва пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот дар асоси

Чадвали ягонаи тарифӣ ва Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 августи соли 2016, № 737 тасдиқ гардидааст, амалӣ карда мешавад.

Иловапулиҳо барои рутбаҳои таҳассусӣ ва собиқаи хизмати давлатии мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 апрели соли 2008, № 443, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008, № 449, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйири иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратура» ва «Дар бораи хизмати давлатӣ» муайян карда мешаванд.

Ҳисоби музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоии кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, № 590 “Дар бораи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия” муайян карда шуда, дар моддаҳои 2221 “Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ” ва 2222 “Пардохтҳо, маблағчудокунӣ ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ” гуруҳбандии даромад ва хароҷоти бучетӣ ба нақша гирифта мешавад.

Илова ба ин, рӯйхати кормандоне, ки дар давраи солҳои 2018-2020 ба нафақа мебароянд, бо нишондоди музди меҳнати моҳона, мансаби ишғолнамуда ва собиқаи кории хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад, инчунин, «Маълумот оид ба шумораи кормандоне, ки аз рӯи синну сол ҳуқуқ ба нафақа доранд дар солҳои 2018-2020».

Судҳои Конститутсионӣ, Олӣ ва Олии иқтисодӣ оид ба пардохтҳои воқеии соли 2016 ба машваратчиёни халқӣ маълумот пешниҳод намоянд. Ҳамаи мақомоти судӣ ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби маблағи пардохт ба кормандоне, ки ба нафақа баромадаанд ва нигоҳдории якумра мегиранд, ҳисобҳо пешниҳод намоянд.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маблағи пардохти воқеии иловапулиҳоро, алоҳида барои собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин, маълумоти Кумитаи омор дар бораи шумораи аҳолии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва маълумот аз комисариатҳои ҳарбӣ оид ба шумораи хизматчиёни ҳарбӣ, пешниҳод намояд.

Вазорати корҳои хориҷӣ пешниҳод намояд:

- дархост оид ба иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ ва байнидавлатӣ, ки Тоҷикистон аъзои онҳо мебошад, бо нишондоди маълумот оиди қарздорӣ аъзоҳакии солҳои гузашта;

- сметаи харҷномаи ягонаи нигоҳдории намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар, бо назардошти воридоти пардохтҳои консулӣ ва нишондоди ҳаҷми маблағе, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии (25%) кормандони сафоратҳо, консулгарӣҳо ва намояндагӣҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар зарур аст, аз рӯи тартиби муқарраршуда.

Вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо, марказҳои таълиқи лоиҳаҳои инвестиционӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидор пешниҳод менамоянд:

- сметаи хароҷот барои нигоҳдории намоёндагӣҳо дар хориҷи кишвар, бо нишондоди ҳаҷми маблағ, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии (25%) кормандони намоёндагӣҳо дар хориҷи кишвар;
- аъзо созмонҳои байнидавлатӣ дархости ҳиссаи аъзогӣ барои лоиҳаи буҷет;
- истифодабарандагони маблағҳои, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манбаъҳои берунӣ ё бо кафолати давлатӣ ҷалб гардида, то 12 июли соли 2017 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳо барои давраи дурнамо аз рӯи воситаи ҷалбшуда, инчунин пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои хориҷии амалкунанада ва дарназардошташуда пешниҳод намояд;
- маълумот оиди барномаҳои мақсадноки банақшагирифташуда, ки маблағгузори онҳо аз ҳисоби маблағгузори берунӣ, грантҳо ва дигар ёрии техникӣ амалӣ мегардад, пешниҳод намояд. Дар ҳисобҳои пешниҳодшуда маблағгузори ин ҷорабиниҳо алоҳида нишон дода шавад.

Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ.

Таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии соҳаҳои иҷтимоӣ аз рӯи ҳуҷҷатҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

- ҳангоми банақшагирии музди меҳнат Дастурамал ва Тартиби тасдиқгардида оид ба пардохти музди меҳнати соҳаҳои дахлдор бояд ба инобат гирифта шавад;
- Дастурамал оид ба таҳия ва истифодабарии маблағҳои ғайрибуҷетӣ (маблағҳои махсус), ки бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феввали соли 2010, №16 ва фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 марти соли 2016, № 39 тасдиқ гардидааст.

Ҳисоби даромади маблағҳои махсус аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин муайян карда мешавад:

- барои муассисаҳои таълимӣ дар асоси дурнамои қабули донишҷӯёни шартномавӣ ва тағйирёбии арзиши таҳсил;
- барои муассисаҳои тандурустӣ дар асоси хизматрасониҳои тиббӣ- санитарӣ;

Вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15 июли соли 2017 дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот барои соҳа тасдиқгардида, меъёрҳои маблағгузори сарикасиро барои солҳои 2018-2020 таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Дархостҳои буҷетӣ бо пешниҳод намудани асоснокии молиявӣ ба ҳар як моддаҳои хароҷотӣ, мутобиқи гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравии буҷетӣ пешниҳод карда шавад.

Нақшаи даромад ва хароҷоти маблағҳои махсус дар асоси даромад ва хароҷоти воқеии соли 2016 аз рӯи гуруҳбандии идоварӣ ва иқтисодии буҷетӣ таҳия ва пешниҳод карда шавад.

Ҳисобҳо оид ба идропулии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тибқи талаботи «Низомномаи таъин ва пардохти стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешниҳод карда шавад.

Дар ҳолати барзиёдати ва камомадии фонди музди меҳнат дар соҳаҳои иҷтимоӣ масъулият ба дӯши худӣ вазоратҳои соҳавӣ вогузор карда мешавад.

Ҳангоми банақшагирии бучети соҳаҳои иҷтимоӣ вазифаҳои аз Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳӯриҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони аҳли ҷомеа, сафарҳои қорӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, пешниҳодҳои аъзоёни Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, концепсияҳо ва барномаҳои тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиёт пешбинӣ гардидаанд, ба инобат гирифта шуда, маълумоти алоҳида пешниҳод карда шаванд.

Маълумотро оид ба хароҷоти зимистонгузаронӣ дар шакли ҳисобҳои алоҳида пешниҳод намоянд.

Банақшагирии Барномаҳои давлатии сармоягузорӣ (БДС).

Мувофиқи нақшаи тақвимӣ, вазорату идораҳои соҳавӣ, муассисаҳо – (фармоишгарон), Мақомоти иҷроия маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Марказҳои татбиқи лоиҳаи муштарак (МТЛМ) бо ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ, инчунин Гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳо (ГТЛ) бо мақсади муайян намудани ҳаҷми хароҷот аз рӯи тамоми сарчашмаҳои маблағгузориҳои лоиҳаҳои дар якҷоягӣ бо институтҳои байналмилалӣ молиявӣ татбиқшаванда, ки дар Барномаи давлатии сармоягузорӣ барои солҳои 2016-2020 ба нақша гирифта шудаанд (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №772 аз 30.12.2015г.) ва инчунин муайян намудани нишондиҳандаҳои маблағгузориҳои асосии муттамарказ (НМАМ), чадвалҳои дахлдорро тибқи шакли тасдиқшудаи 2- замимаи Барномаи давлатии сармоягузорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи тасхехшудаи миёнамуҳлати сармоягузорию на дертар аз 15 июли соли қорӣ аз рӯи моддаҳо, намуди қор, иншоотҳо, минтақаи қойгиршавии иншоот ва нишон додани сарчашмаи маблағгузорӣ пешниҳод менамояд.

Вазорату идораҳо, ки хароҷоти асосиро (сохтмон, барқарорсозӣ, азнавсозии иншоотҳо) аз ҳисоби маблағҳои махсус (ғайрибучетӣ) ба нақша мегиранд, Дурнамои иншоотҳои сохтмониро барои солҳои 2018-2020 тибқи шакли тасдиқшудаи (замимаи 1) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №483 «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои ташаққул ва мувофиқасозии Номгӯи иншоотҳои аз ҳисоби маблағҳои Бучети давлатӣ сохташаванда» ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Вазорату идораҳо дар ҳолати мавҷуд будани қарзи кредиторӣ аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии муттамарказ ба муҳлати банақшагирии бучет, бо нишондоди иншоотҳо, соли ба вучуд омадани қарздорӣ, аз руи ҳисоботҳои муҳосибаӣ, санадҳои муқоисавӣ ба аввали сол, тафсири сабабҳои пайдоиши қарзҳои кредиторӣ ва маълумоти зарурӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 июли соли 2017 ҳама намуди тағйиротҳоро вобаста ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ барои солҳои 2016-2020 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мувофиқа ирсол менамояд.

Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофия ва мақомоти хифзи ҳуқуқ.

Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қумитаи ҳолатҳои

фавкуллода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати кӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати иҷроии қазои ҷиноятии назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муассисаи давлатии «Маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»:

- бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳа, самтҳои асосии фаъолиятро барои давраи миёнамӯҳлат муайян намоянд;
- хароҷоти пардохти таъминоти пулӣ, ҷубронпулӣ бар ивази ҳурока бо назардошти шумораи ҳаёти шахс аз рӯи категорияҳо ва назардошти сохтори ташкилӣ-штатии қисмҳо, ҳисоб намоянд;
- ҳисоби фонди музди меҳнат аз рӯи мансабҳои намунавӣ ва қисмҳо, ки ҳамчун воҳиди мустақил маблағгузорӣ карда мешаванд, пешниҳод карда шавад;
- ҳисоби музди меҳнати ва пардохти суғуртаи иҷтимоии кормандони техника ва ёрирасон, алоҳида пешниҳод гардида, дар моддаи хароҷоти «Пардохти хизмати мутахассисон» ба инобат гирифта шавад;
- хароҷоти барои эҳтиёҷоти дигар, ки дар харҷномаи таъминоти марказонидашудаи моддӣ-техникии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта нашудааст, бояд бо ҳисобҳои мушаххас асоснок карда шуда, номгуӣ пурраи маводи харидоришаванда, миқдори он, арзиши як воҳид ва маблағи умумӣ дошта бошанд;
- ҳисоби моддаи хароҷоти «Сафари хизматӣ» бояд дорои маълумот оид ба миқдори сафари хизматӣ, ҷои сафар, миқдори шабонарӯз, ҳисоби мушаххаси хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил, инчунин арзиши роҳкиро дошта бошад;
- хароҷот барои таъмири асосии бинову иншоотҳо бо назардошти номгуӣ пурраи иншоотҳо, маводи сохтмонӣ ва ҳаҷми хароҷот барои иҷрои корҳои таъмирӣ пешниҳод карда шавад;
- хароҷоти тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи кишвар, дар доираи квотаҳои муқарраргардида дар барномаи алоҳида пешбинӣ карда шуда, миқдори курсантҳо, шунавандагон ва арзиши таҳсил нишон дода шавад;
- хароҷоти роҳкирои курсантҳо дар давраи рухсатии таътил дар моддаи хароҷоти «Хароҷоти сафари хизматӣ» пешбинӣ карда мешавад;
- нишондиҳандаҳои дурнамои истеҳсоли маҳсулоти хоҷагиҳои ёрирасон алоҳида таҳия ва пешниҳод карда мешаванд, ки маълумотро оид ба масоҳати қитъаҳои бандшудаи замин, шумораи чорво, харҷномаи хароҷот барои истеҳсол ва ҳаҷми ҷашмдошти маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишоварзӣ дар намуди пулӣ ва молӣ бояд дошта бошад;
- хароҷот барои иҷрои барномаҳои тибқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда ва созишномаҳои (шартномаҳои) байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили онҳоянд, алоҳида пешбинӣ карда шаванд;
- нақшаи пешакии ҷойивазкунии кадрҳоро барои соли молиявии дахлдор бо

дарназардошти асосноккунии ҳисоб намудани маоши таъминоти пулӣ пешниҳод намоянд;

- маълумотро оид ба хароҷоти зимистонгузаронӣ дар шакли ҳисобҳои алоҳида пешниҳод намоянд.

Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- дар асоси шумораи штатии муқарраршуда, меъёрҳои хароҷот ва арзиши миёнаи бозорӣ, хароҷоти ҳақиқии таъминоти марказонидашудаи озукаворӣ, амволи шайъӣ ва махсус, сӯзишворӣ ва маводи молиданиро барои талаботи Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар қўшунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳукуки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ва бо дарназардошти дурнамо барои солҳои 2019-2020 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон харҷнома бо ҳисобҳои дахлдор ва асоснок барои ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намояд;

- дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷм ва номгӯи маҳсулот дар доираи фармоиши давлатии мудофия пешниҳодшавандаро аз рӯи намуди пулӣ ва молӣ бо назардошти ҳар як муассиса-таъмингар муайян намояд.

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби асоснокшударо барои нигоҳдории ҳайати махсуси муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, инчунин нишондодҳои дурнамои фаъолияти хоҷагидорӣ муассисаҳои ислоҳиро пешниҳод намояд.

Банақшагирии соҳаҳои иқтисодиёт.

Вазорату идораҳои соҳаҳои аграрӣ ҳатман оиди басти вазифавии ҳар як муассиса дар алоҳидагӣ барои ҳисоби фонди музди меҳнат дар асоси сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва маълумотро оид ба хароҷоти зимистонгузаронӣ дар шакли ҳисобҳои алоҳида пешниҳод намоянд.

Агентии беҳдошти замин ва обериӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молия ҳисоби асосноки хароҷоти истифодаи қувваи барқӣ пойгоҳҳо ва насосҳои обкашӣ дар алоҳидагӣ аз руи ҳар як муассисаю ташкилотҳои зертобеъи худ бо муълумоти пурра дар бораи онҳо, инчунин ҳисоби пардохтҳо барои истифодаи об аз истифодабарадагон аз руи минтақаҳо барои солҳои 2018-2020, ҳисоботи оид ба маблағи воридшуда дар соли 2016 ва нимсолаи якуми соли 2017 ва самтҳои асосии истифодаи онҳо бо муълумоти пурра пешниҳод намояд.

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи лоиҳаи буҷет ба Вазорати молия ҳисобу асосноккунии маблағҳое, ки барои дастгирии молиявии лоиҳаву барномаҳои бо қарорҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва дигар хароҷотҳоро пешниҳод намояд.

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд:

- барои барқарорсозии стансияҳои обу ҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ;

Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд.

- барои рушди ҳудудҳои махсуси муҳофизатшавандаи табиӣ;

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд:

- ҳисоби миёнамӯҳлати ҳаҷми хароҷотҳои амалиётӣ, ки бо ҳисобҳо ва шарҳҳо асоснок карда шудааст;
- ҳисобҳои даромад ва хароҷотҳо аз рӯи маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби фаъолияти хоҷагидорӣ ба даст меояд;
- ҳисобот оиди мақсаднок истифода бурдани маблағҳое, ки аз ҳисоби сертификати истифодаи замин ва шаҳодатномаи саҳми замин, ворид гардидааст, ҳисобҳо оид ба хароҷоти маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби ҷуброни талафи замини истеҳсолоти кишоварзӣ ворид мешаванд, пешниҳод намояд

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- дар асоси меъёрҳо ва дар доираи маблағҳои барои таъмир ва нигоҳдории роҳҳои автомобилгардии истифодаи умумиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудошаванда, ҳисобу асоснокии хароҷотро барои ҳар як муассисаи давлатии нигоҳдории роҳ ва Идораи хоҷагии роҳҳо аз рӯи мансубияти минтақавӣ ва тибқи ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намоянд. Илова ба ин, ҳисоби даромад ва хароҷоти раёсатҳои нақлиётро барои солҳои 2018-2020, ки аз ҳисоби фаъолияти дигар ба даст оварда мешавад, пешниҳод намоянд;
- дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр» ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳои асоснокшуда ва тасдиқшудаи субсидияҳоро барои пардохти ҷубронпулии имтиёзи категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон барои хизматрасонӣ (истифодаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ), ки бо қонунгузориҳои амалкунада муқаррар шудааст;
- дар якҷоягӣ бо КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр» дурнамои арзиши хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилро барои солҳои 2018-2020 пешниҳод намоянд;

КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати тасдиқкунандаи ҷуброни имтиёзи категорияҳои алоҳидаи аҳоли барои истифода аз хизматрасонии коммуналию маишӣ, хизматрасонии алоқаи телефонӣ, инчунин КВД «Почтаи Тоҷик» ҳисоби асоснокшудаи барзиёдии хароҷот аз даромади воридшударо аз ҳисоби хизматрасонии универсалии почтавӣ ба аҳоли пешниҳод намоянд.

Ҳамзамон, рӯйхати категорияи имтиёзноки аҳоли бояд аз ҷониби мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ва комисариатҳои ҳарбии маҳаллӣ бояд тасдиқ шуда бошанд.

Чунин ҳисобҳоро муассиса ва ташкилотҳои алоқа ва хоҷагии коммуналӣ, ки дар тавозуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимият давлатӣ ва тавозуни мустақил мебошанд, пешниҳод менамоянд.

КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба шумораи умумии манзилҳои истиқоматӣ, аз ҷумла манзилҳои хусусигардонидашуда ва хусусинашударо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳисоби маблағи зарурӣ барои нигоҳдорӣ ва таъмири фонди давлатии манзилии аз ҳисоби бучети маҳаллӣ

мабалғузоришаванда мутаносибан ба Вазорати молия ва мақомоти молия дар маҳал маълумот пешниҳод намоянд.

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он:

- ҳисоби асоснокшудаи хароҷотҳо барои безараргадони ва бехатарии партовҳо дар таркибашон бериллий дошта барои соли 2018;
- ҳисобҳои асосноки таҳқиқи геологӣи канданиҳои ғойаданок (аз рӯи намуди ҷойгиршавии онҳо ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ) барои солҳои 2018-2020 пешниҳод намоянд.

Банакшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

- лоиҳаи буҷетҳои маҳаллӣ барои соли 2018 бо дарназардошти маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2019-2020—ро мувофиқи Гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 июли соли 2017 пешниҳод намоянд;

- бо мақсади амалӣ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» лоиҳаи буҷети Ҷамоатҳо барои соли 2018, мувофиқи иҷрои вазифаҳо аз рӯи даромад ва хароҷот, тибқи Гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ таҳия намоянд. Инчунин дар рафти таҳияи лоиҳаи буҷети Ҷамоатҳо барои соли 2018 талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии шаҳрак ва деҳот» №1431 аз 30 майи соли 2017 ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №180 аз 4 апрели соли 2017 «Оид ба ворид намудани тағйир ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №430 аз 2 июли соли 2015» ба инобат гирифта шавад;

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳое, ки дар он «Барномаҳои Рушди Минтақа» қабул гардидааст, ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷет барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2019-2020 алоқамандии банакшагирӣ ва буҷеткунониро бо «Барномаи Рушди Минтақа» ба инобат гиранд;

- бо мақсади шаффофияти банакшагирии буҷетҳои маҳаллӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷет барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2019-2020 иштироки шаҳрвандон ва ташкилотҳои ҷамъиятиро таъмин намуда, муҳокимаи ҷамъияти оиди лоиҳаи буҷетҳои маҳаллӣ гузаронида шавад;

- лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2019-2020 дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ, мувофиқи хусусиятҳои секторалии муассисаҳои буҷетӣ (маориф, тандурустӣ ва ғ.) таҳия намоянд.

- дар рафти таҳияи лоиҳаи буҷетҳои маҳаллӣ вазифаҳои аз Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳуриҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони аҳли ҷомеа, сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, пешниҳодҳои аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияҳо ва барномаҳои тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиёт пешбинӣ гардидаанд, ба инобат гирифта шуда, маълумоти алоҳида пешниҳод карда шавад;

- маълумотро оид ба хароҷоти зимистонгузаронӣ дар шакли ҳисобҳои алоҳида пешниҳод намоянд.

Замимаи 3: Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ

Маълумоти умумӣ

Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2020 шаклҳои буҷетии зерин буҷети истифода мешаванд:

Шакли 1. Ҷамъбасти дурнамои даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ;

Шакли 2. Барномаи давлатии сармоягузорӣ;

Шакли 3. Дархости буҷетӣ.

Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ.

Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ

Дар қисмати мазкур номгӯи мақомоти ТАМБ, ки маълумот оиди он пешниҳод мегардад, дар шакл нишон дода мешавад.

Маблағҳои махсус

Маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе нишондоди ТМБ пур карда мешаванд. Дар ҳолати зарурият сарчашмаҳои ташаккулёбии маблағҳои махсус пурра ва фаҳмо дар замимаи Шакли 1 «Дурнамои ҷамъбасти маблағҳои махсуси ТАМБ» нишон дода мешаванд. Дар шакли мазкур дар бораи хизматрасониҳо ва ё иҷрои корҳо, ки сарчашмаи ташаккулёбии маблағҳои махсуси ТАМБ мебошанд, муфассал тафсир дода мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мумкин аст сатрҳои иловагӣ зам карда шаванд, то ин ки ҳамаи сарчашмаҳо ба инobat гирифта шаванд.

Шакли 2 «Барномаи давлатии сармоягузорӣ»

Шакли 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Банақшагирии барномаи давлатии сармоягузорӣ.

Шакли 2.1. «Тавсифи лоиҳаи Барномаи давлатии сармоягузорӣ ва иншооти давлатии сармоягузорӣ, (ба БДС дохилшуда) ҷадвал барои ҳамаи лоиҳаҳо/иншоотҳои алоҳида мебошад, ки дар ҳадди ниҳии хароҷот дар сатҳи ТАМБ, Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (фармоишгар), МТЛ ва ГТЛ (дар назди вазоратҳо) ба инobat гирифта шудааст.

Шакли 2.2. «Маълумоти муфассал аз рӯи ҳар як лоиҳаи инвестицияҳои давлатӣ ва иншооти сармоягузориҳои асосии муттамарказ» он рӯи ҳар як лоиҳаҳо/иншоотҳои алоҳида, ки дар сатҳи вазорату идораҳо, ТАМБ, МТЛ ва ГТЛ ба ҳади ниҳии хароҷот дохил шудааст, пур карда мешавад. Ҷадвали мазкур аз 3 қисм иборат буда, дар ҳар як ҷадвали алоҳида маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

Қисми 1. Маълумоти умуми оиди лоиҳа.

Қисми 2. Нишондиҳандаҳои молиявии лоиҳа.

Қисми 3. Дурнамои хароҷоти ҷорӣ оянда барои истифода ва нигоҳдорӣ иншоот.

Шакли 2.3. «Ҷадвали ҷамъбасти лоиҳаҳои инвестиционӣ» ҷадвали ҷамъбасти барои тамоми лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки аз ҳисоби сарчашмаҳои берунӣ маблағгузорӣ

мешаванд ва дар сатҳи МТЛ ва ГТЛ дар назди вазоратҳо ба ҳадди ниҳони ҳароҷот дохил шудааст, пур карда мешавад. Ҷадвали мазкур аз ҷониби МТЛ ва ГТЛ пур карда шуда, ба ТАМБ пешниҳод карда мешавад. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодшуда, ТАМБ ҷадвали ҷамъбастиро (шакли 2.3) таҳия намуда ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Шакли 2.4. «Ҷадвали ҷамъбастии иншооти сармоягузориҳои давлатӣ» ҷадвали ҷамъбасти барои тамоми лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки аз ҳисоби маблағҳои Бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ва дар сатҳи ТАМБ ва Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба ҳадди ниҳони ҳароҷот дохил шудааст, пур карда мешавад.

Лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки дар (БДС) ворид шудаанд, лоиҳаҳои махсус мебошанд, ки асосан аз ҳисоби сарчашмаҳои беруна маблағгузорӣ мешаванд, вале одатан сармоягузориҳои дахлдорро ё аз бюҷети ҷумҳуриявӣ, ва ё ҳамгироии сарчашмаҳои гуногуни маблағгузориҳо дар назар доранд. Таҳияи БДС ба давраи таҳияи бюҷетӣ дар қатори тартиби умумии омодакунии бюҷети ҷорӣ ворид карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки Барномаи давлатии сармоягузорӣ бо стратегияи бюҷет ва афзалиятҳои ҳукумати дар давраи соли банақшагирӣ алоқаманд карда шаванд.

Ҳамаи лоиҳаҳои Барномаи давлатии сармоягузорӣ (БДС), яъне лоиҳаҳо, ки маблағгузориашон на танҳо дар солҳои 2018-2020, балки дар тамоми давраи татбиқашон таъмин шудааст, бояд дар алоҳидагӣ дар Ҷадвали 2.4. инъикос карда шаванд. Мақсад аз таҳияи ҷадвали мазкур аз пешниҳод намудани маълумот оид ба ҳар як лоиҳа иборат мебошад. Илова ба ин, тавсифи ҳамаи саволҳо, ки ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ дахл доранд ва бояд барои қабули қарори дахлдор оид ба дастгирӣ ва ё қатъ намудани барнома, муайян намудани зарурати маблағгузориҳои онҳо аз фондҳои имконпазир, баррасӣ карда шаванд. Лоиҳаҳои Барномаи давлатии сармоягузорӣ аз нуқтаи назари ҳароҷоти умумӣ ва стратегияи соҳа бояд баррасӣ карда шаванд.

Шакли 3. Дарҳости бюҷетӣ

Дарҳости бюҷетӣ алоҳида барои маблағҳои асосии бюҷетӣ ва алоҳида барои маблағҳои махсус таҳия ва бо ҳисобҳои мушаххаси ҳар як моддаи ҳароҷотӣ мутобиқи рӯйхати муассисаю ташкилотҳо, ки ҳуқуқи истифодаи маблағҳои махсусро доранд пешниҳод карда мешаванд.

Дар ҳамаи шаклҳо сутунҳои алоҳида бояд мутобиқи дастурҳои зерин пур карда шаванд:

Бюҷети тасдиқшудаи соли 2017 – нишондодҳои бюҷет мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017»;

Бюҷети аниқшудаи соли 2017 – бо назардошти тағйири иловаҳо ба 1 июли соли 2017;

Дарҳости бюҷети соли 2018 – дарҳости бюҷетӣ бояд дар доираи ҳадди ниҳони ҳароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ТАМБ, ва ё ТАМБ барои ТМБ ва ГМБ нигоҳ дошта шавад;

Дурнамои 2019 ва 2020 – дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳони ҳароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ТАМБ, ва ё ТАМБ барои ТМБ ва ГМБ нигоҳ дошта шавад.

Дастурамал оид ба пур намудани шакли 3 «Дархости бучетӣ»

Шакли 3 «Дархости бучетӣ»

Шакли 3 «Дархости бучетӣ» шакли ягонаи дархости бучети барои дархостҳои зерин:

- Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ;
- Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;
- Дархости ҷамъбастии бучетии ТМБ;
- Дархости ҷамъбастии бучетии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;
- Дархости ҷамъбастии бучетии ГМБ;
- Дархости ҷамъбастии бучетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;
- Дархости асосии бучетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашма ва намуди дархости бучетӣ.

Дар қисмати болоии (сарлавҳа) Шакли 3 маълумотҳои мутобиқи гурӯҳбандии амалкунандаи низоми бучетӣ, мувофиқ ба мазмуне, ки дархостҳои бучетии дар боло номбаршуда муайян мешаванд, пур карда мешаванд. Ду сатри болои барои ҳамаи намудани бучет, ки аз ҷониби ТАМБ пешниҳод карда мешавад, умумӣ мебошад.

Дар сархати 1 «Соҳа» алоқамандии соҳавии ва рамзи соҳаи ТАМБ, ТМБ ва ГМБ, ки дархост барои маблағгузорӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад.

Дар сархати 2 «ТАМБ» номгӯй ва рамзи ТАМБ, ки дархости бучетиро мувофиқи гурӯҳбандии идоравӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад.

Дар дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ дар сархатҳои зерин (3-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои ҷамъбасти дархостҳои тамоми ТМБ ва ГМБ оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ (дар мисоли соҳаи тандурустӣ)

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112****
5	Вазифа	Ҳама	-----
6	Сарчашмаи маблағгузорӣ	Ҳама	-----
7	Шакли дархости бучетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости ҷамъбастии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархати 3,4 ва 7 монанд ба ҷамъбасти пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи

вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои бучетие, ки дархости ҷамъбасти мазкур манзур гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи сарчашмаи маблағгузори, ки аз он маблағҷудокуни банақша гирифта мешавад, мутобиқ мебошад, масъалан:

Дархости ҷамъбасти бучетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои маблағгузори

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112****
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузори	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости бучетӣ	Ҳама	----

Дар дархости ҷамъбасти ТМБ дар сархати 3 «ТМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии ТМБ мувофиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сархатҳои зерин (3-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди ҷамъбасти дархостҳои тамоми ГМБ оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузори, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбасти бучетии ТМБ

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	11201**
5	Вазифа	Ҳама	-----
6	Манбаи маблағгузори	Ҳама	-----
7	Шакли дархости бучетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости чамъбастии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархати 3,4 ва 7 ба монанди дархости чамъбастии ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои бучетие, ки дархости чамъбастии мазкур манзур гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи сарчашмаи маблағгузорӣ, ки аз он маблағчудокунӣ банақша гирифта мешавад, мутобиқ мебошад, масъалан:

Дархости чамъбастии бучетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои маблағгузорӣ

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112****
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҚ	112
7	Шакли дархости бучетӣ	Ҳама	----

Дар дархости чамъбастии ГМБ сархатҳои 1-3 ба монанди дархости чамъбастии ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 4 «ГМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ мутобиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сархатҳои зерин (5-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди чамъбасти оид ба дархостҳои ГМБ-и мазкур оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости чамъбастии бучетии ГМБ

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Маъмурияти ВТ ва ҲИАҚТ	11201
4	ГМБ	Маркази тиббии миллӣ	1120112
5	Вазифа	Ҳама	-----

6	Манбаи маблағгузорӣ	Ҳама	-----
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости ҷамъбасти ГМБ бо нишондоди вазифаҳо ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбасти буҷетии ГМБ пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, ки оиди дархостҳои буҷетии дархости мазкур пешниҳод карда шудааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория сарчашмаи маблағгузориёе дохил мешавад, ки аз он маблағчудокунӣ ба нақша гирифта шудааст. Бо назардошти он ки дархости мазкур дархости ҷамъбасти буҷетӣ оиди ҳамаи шаклҳои дархостҳои буҷетии ГМБ мебошад, дар сархати 7 калимаи «ҳама» навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбасти буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	1120112
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дархости асосии буҷетии ГМБ бо тамоми шаклҳои дархостҳои буҷетӣ, барои иҷрои тамоми хизматрасониҳо ва уҳдадорихои ба он вогузоршуда, пешниҳод карда мешавад. Сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбасти буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии фаъолияти иҷрошавандаи ГМБ, ки барои маблағгузорию он дархости мазкур пешниҳод карда шудааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория сарчашмаи маблағгузориёе дохил мешавад, ки аз он маблағчудокунӣ барои ин намуди фаъолият ба нақша гирифта шудааст ва дар сархати 7 номгӯйи ҳар як шакли мувофиқи дархости буҷетӣ навиштан зарур аст, масъалан:

**Дархости асосии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашмаи
маблағгузорӣ ва дархостҳои буҷетӣ**

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	1120112
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Хароҷот барои нигоҳдории муассиса	-----

Тамоми ТАМБ, ТМБ ва ГМБ дархостҳоро бо вазифаҳо ва сарчашмаи маблағгузорӣ, тибқи гурӯҳбандии вазифавии хароҷотҳо, гурӯҳбандии сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, пур менамоянд.

«Дархости ҷамъбастии буҷетии Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ» тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад. «Дархости ҷамъбастии буҷетии Тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ТМБ пур карда шуда, тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад. «Дархости ҷамъбастии буҷетии Гирандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ГМБ пур карда шуда, тамоми хароҷотҳо оид ба вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад.

Дар мавриди пур кардани моддаҳои хароҷотии пешниҳодгардида, зарур аст, ки тавзеҳоти зерин ба инобат гирифта шаванд.

211 Музди меҳнат: ташкилотҳои буҷети Шакли 3-ро оид ба мансабҳое, ки тибқи конунгузори амалкунанда ва меъёрҳои тарифии аз ҷониби Ҳукумат тасдиқгардида, пур менамоянд.

212 Пардохтҳои корфармоён ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бояд дар ҳаҷми 25 фоиз аз музди меҳнат ҳисоб карда шаванд.

213 Хароҷотҳо барои маводу сухт ва рағғани (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, рағған ва ғ.) барои нақлиётҳои автомобилӣ, боркашӣ, ва дигар намуд (заминӣ, осмонӣ ва обӣ) тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2001, №437 ва бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба нақша гирифта шаванд.

217, 218 Дар мавриди банақшагирии хароҷотҳо, тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, дар қисми моддаҳои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ (барқ, алоқа, гармдихӣ, об, партовҳо ва ғ.) бояд тарифҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдор муқарраргардида, бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

222 Хароҷоти амалиётӣ: Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва

хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ, тибқи басти вазифаҳо. Пардохтҳои корфармоён ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бояд дар ҳаҷми 25 фоиз аз музди меҳнат ҳисоб карда шаванд.

241 Субсидияҳо: Ташкилотҳои буҷетӣ бояд стратегияи Ҳукумати оид ба субсидияҳо пайгирӣ намоянд. Субсидияҳо бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда, бояд дар буҷет дар доираи ҳаҷми маблағчудокунӣ мувофиқшуда, бо пешниҳод намудани асоснокӣ, бо нархҳое, ки бо мақомоти зиддиинҳисорӣ мувофиқа шудааст, дохил карда шаванд.

272 Трасфертҳо: Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми траснфертҳо ва гурӯҳи аҳолие, ки гирандаи трансфертҳо мебошанд, муайян менамояд. Трасфертҳо бояд дар буҷет дар доираи ҳаҷми маблағчудокунӣ мувофиқшуда дар асоси меъёр ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дохил карда шаванд.

281 Сармоягузориҳо: ташкилотҳои буҷетӣ бояд танҳо лоиҳаҳое, ки дар БДС дохиланд, новобаста аз сарчашмаи маблағгузорӣ (дохилӣ ё берунӣ) ва маблағгузориҳои онҳо тасдиқ карда шудааст, ворид намоянд.

28 Хариди таҷҳизот ва автомашинаҳо: ташкилотҳои буҷетӣ бояд меъёрҳои тасдиқгардидаро нагузаранд. Дар ҳолати ивази таҷҳизоти кӯҳна, амортизатсияи меъёрҳои тасдиқгардида бояд ба инобат гирифта шаванд.

Хароҷоти мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ барои сохтмони асосӣ аз сармоягузориҳои марказонидашудаи дар аввал чудошуда зиёд мебошад: Мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ хароҷотҳои асосии худро барои ҷамоаҳангсозӣ ва омодагории БДС-и миллии нишон медиҳанд. Бояд тамоми талаботҳои зарурӣ дар мавриди интиҳоби барномаҳои сармояи асосӣ ба инобат гирифта шаванд.

Ҳамаи ҷадвал ва шаклҳои дастурамал бо сомони пур карда мешавад

Замиммаи 1. Дурнамои даромад

Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ

Номгуӣи ТАМБ	Рамз
--------------	------

Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ	Буҷети тасдиқшуда 2017	Буҷети аниқшуда 2017	Дархост 2018	Дурнамо 2019	Дурнамо 2020
ҶАМЪ:					

Сана:

Имзои роҳбари ТАМБ:

Замимаи 2. “Барномаи давлатии сармоягузорӣ”

Шакли 2.1. “Тавсифи лоиҳа ва иншооти сармоягузории барномаи давлатии сармоягузорӣ”

Номгӯи Тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетӣ					
Рамзи ягонаи лоиҳа/иншоот (рамзи НИБИБД)					
Тавсифи лоиҳа					
Дар қисми «Тавсиф ва ососноккунии лоиҳа» пешниҳоди қўтоҳи тавсиф ва асоснокии лоиҳа зарур аст. Талабот ва афзалият дар соҳаро, ки дастрасии онҳо дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур дар назар аст, тавсиф дода шавад.					
Шарҳи лоиҳа (бо тақсимои ба ноҳияҳо ва объектҳо ва нишондоди маблағ)					
	Бучети тасдиқшуда 2017	Бучети аниқшуда 2017	Дархост 2018	Дурнамо 2019	Дурнамо 2020
Компоненти 1					
Компоненти 2					
.....					

Шакли 2.2: Маълумоти мушаххас оид ба лоихаи/иншооти алоҳида (СД ва МАМ)

(Барои пур намудани вазоратҳо, МТЛ ва ГТЛ)

Қисми 1. Маълумоти умумии лоиха

Номи лоиҳа/иншоот					
Вазъи лоиҳа/иншоот					
Сарчашмаи маблағгузории лоиҳа/иншоот					
Номгуи фармоишгар/ агентии иҷрокунада					
Санаи оғоз ва ба анҷомрасии лоиҳа/иншоот					
Соҳа					
Рамзи ягонаи лоиҳа/иншоот (рамзи НИБИБД)					
Гуруҳбандии маъмурии бучет					
ТАМБ					
ТМБ					
ГМБ					
Гуруҳбандии вазифавии бучет					
сатҳи 1 ГВБ (соҳа)					
сатҳи 2 ГВБ (зерсоҳа)					
сатҳи 3 ГВБ (вазифа)					
Гуруҳбандии ҳудудии (территория) бучет					
Минтақаи татбиқи лоиҳа					
Хадафи лоиҳа					
Тавсиф ва асоснокии лоиҳа. Талабот ва афзалият дар соҳаро, ки дастрасии онҳо дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур дар назар аст, тавсиф дода шавад.					
Сарчашмаи маблағгузории беруни (барои СД)					
Компонентҳои лоиҳа /объект	Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Бучети аниқшудаи соли 2017	Дархости бучетӣ барои соли 2018	Дурнамои соли 2019	Дурнамои соли 2020
Компоненти 1					
Компоненти 2					
Компоненти 3					
Компоненти 4					

* Рамзгузорӣ ва критерияҳо барои муайян намудани мақом дар ҷадвали А нишон дода шудааст

** Рамзи ягонаи лоиха/иншоот (рамзи НИБИБД), рамзе мебошад, ки дар Низомии иттилоотии банақшагирӣ ва иҷроиши Бучети давлатӣ SCY.Nyt) автомати генератсия шудааст.

Қисми 2. Индикаторҳои молиявии лоиҳа

Номгуӣ	Хароҷоти умумии лоиҳа*	Бучети тасдиқшуда барои соли 2017	Ҳамагӣ*			Бучети давлатӣ			Сармоягузориҳои беруна						Маблағҳои ғайрибучетӣ			Санаи оғоз ва ба анҷомрасии лоиҳа/иншоот	Хароҷоти ҷорин зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлатӣ **		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	Қарзҳо			Грантҳо			2018	2019	2020		2018	2019	2020
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21
Ҳамагӣ барои лоиҳа																					
1. Компоненти 1 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ																					
22. Хариди мол ва хизматрасониҳо																					
23. Хароҷоти пардохти ғоизҳо																					
24. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ																					
25. Хароҷот барои ҷудо намудани грантҳо																					
26. Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо																					
27. Дигар хароҷот																					
28. Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо																					
Компоненти 2 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ																					
22. Хариди мол ва хизматрасониҳо																					
23. Хароҷоти пардохти ғоизҳо																					
Компоненти 3 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ																					
/.../																					

* Фақат хароҷоти асосии лоиҳа/иншоотро аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузори дар бар мегирад (хароҷоти ҷорӣ дохил карда нашудааст)

**Бо назардошти хароҷоти дигар ба истиснои сармоягузориҳои асосӣ, ки дар Бучети давлатӣ барои истифода ва нигоҳдорӣ дорониҳои аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Хароҷоти ҷорин дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ва соҳавӣ ворид карда шаванд.

Қисми 3. Дурнамон харочоти чорин оянда барои истифода ва нигохдории иншоот

	Харочоти умумии лоиҳа*	Бучети тасдиқшуда барои соли 2017	Ҳамагӣ*			Бучети давлатӣ			Маблаггузори беруна						Маблагҳои гайрибучетӣ			Санаи оғоз ва ба анҷомрасии лоиҳа/иншоот	Харочоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлатӣ **		
									Қарзҳо			Грантҳо							2018		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020		2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ҳамагӣ барои лоиҳа																					
1. Компоненти 1 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблагчудокуниҳои андозӣ																					
22. Хариди мол ва хизматрасониҳо																					
23.Харочоти пардохти фоизҳо																					
24. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ																					
25. Харочот барои ҷудо намудани грантҳо																					
26. Харочот барои ҷамъапулиҳо онд ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо																					
27. Дигар харочот																					
28. Амалиётҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадорӣ																					
Компоненти 2 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблагчудокуниҳои андозӣ																					
22. Хариди мол ва хизматрасониҳо																					
23.Харочоти пардохти фоизҳо																					
Компоненти 3 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблагчудокуниҳои андозӣ																					

Шакли 2.3. Чадвали чамъбастии лоиҳаҳои инвестиционӣ
(барои пур намудан аз ҷониби МЛ ва ГТЛ ва пешниҳоди он ба ТАМБ)

Соҳа/Номи лоиҳа	Рамзи лоиҳа	Санаи саршавӣ ва итмом	Харочоти умумии маблағгузори асосии лоиҳа*	Азҳудкуни бо %	Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Ҳамаги харочоти асос (ҳамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлатӣ*			Сармоягузори беруна						Маблағҳои ғайрибучетӣ*			Харочоти ҷорӣ зарури аз ҳисоби Бучети давлати ***			Сарчашмаи сармоягузори беруна	Мақоми лоиҳа
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8																	
						((9+12+15+18)	(10+13+16+19)	(11+14+17+20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ҳамаги дар соҳа																									
Лоиҳаи 1																									
Лоиҳаи 2																									
Лоиҳаи 3																									
...																									

*харочоти ҷориро ба инобат намегирад

**Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2017 (нисбати бучети умумии лоиҳа).

***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузори асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дорониҳо аз ҳисоби сармоягузорӣ ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

Шакли 2.4. Ҷадвали ҷамъбастии иншооти сармоягузориҳои давлатӣ (барои пур намудан аз ҷониби ТАМБ ва МИМХД)

Соҳа/номгуи лоиҳа	Рамзи лоиҳа	Санаи ба анҷом расиши лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа *	аз ҳудуди ни **	Бучети тасдиқ шудаи соли 2017	Ҳамаги хароҷот (ҳамаи манбаҳои маблағгузори)*			Бучети давлатӣ*			Манбаҳои ғайрибучетӣ*			Маблағҳои зарурӣ барои хароҷоти ҷорӣ аз Бучети давлатӣ ***		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Соҳа 1																	
Ҳамаги соҳа																	
Барномаи 1 (Номгуй ва рамз)*****																	
Зербарнома (номгуй ва рамз)*****																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Зербарнома (номгуй ва рамз)*****																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Ҳамаги аз руи барномаи 1																	
Барномаи 2 (Номгуй ва рамз)																	
Зербарнома (номгуй ва рамз)																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Ҳамаги аз руи барномаи 2																	
Барномаи 3 номгуй ва рамз)																	
Зербарнома (номгуй ва рамз)																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Зербарнома (номгуй ва рамз)																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Ҳамаги аз руи барномаи 3																	

*хароҷоти ҷориро ба инобат намегирад

**Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2017 (нисбати бучети умумии лоиҳа).

***Бо назардошти хароҷоти дигар ба истиснои сармоягузориҳои асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдорӣ дорои ҳақ, ки аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Хароҷоти ҷорӣ

**** Рамзгузори ва муайян намудани критерияҳои мақом дар ҷадвали А оварда шудааст.

***** Маълумот оид ба барнома ва зербарнома танҳо барои ТАМБ дар соҳаи пилотӣ пур карда мешавад

Чадвали А.**Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа**

Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода*, ки иҷроиши воқеии онро инъикос мекунад, мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ мумкин аст зиёда аз як варианти нишондиҳандаҳои пешрафтро интихоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисноӣ):

Рамзи мақоми лоиҳа	Мақоми лоиҳа/пешрафт	Тавзеҳ
S1	<i>Нақшаи воқеии лоиҳа ба охир расидааст</i>	Нақшаи воқеии лоиҳа одатан дар аввали татбиқи лоиҳа/сол, бо мақсади таъмин намудани иҷрои тадбирҳои банақшагирифташуда, истифода бурда мешавад. Нақша кореро дар бар мегирад, ки бояд дар ҳар семоҳаи соли молиявии қорӣ ва давраи миёнамуҳлат бояд иҷро карда шавад. Иҷрои қор бо ғоиз нишон дода мешавад. Ҳиссаи ҷашмдошти иҷрои қор дар асоси афзоиш бояд нишон дода шавад.
S2	<i>Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) оғоз ёфтааст</i>	Барои лоиҳаҳои азим истифода бурда мешавад, дар ҳолати вучуд доштани зарурати таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва ғоида, бо мақсади арзёбии имкониятҳои татбиқ, хароҷот ва ғоиданокии он барои ҷомеа ва кишвар.
S3	<i>Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) ба анҷом расидааст</i>	Танҳо дар ҳолати ба анҷом расидани таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва ғоида ба инobat гирифта мешавад.
S4	<i>Иҷозати банақшагирӣ гирифта шудааст</i>	Омили мазкурро барои объектҳои сохтмонӣ истифода бурдан лозим аст. Дар ин ҳолат нишон дода мешавад, ки муассисаи ваколатдор (масалан ҳукумати маҳаллӣ) сохтмони объекти мазкурро дастгирӣ намудааст.
S5	<i>Спесификацияҳо (арзёбии техникӣ) ба анҷом расонида шудааст</i>	Агар мушаххсоти лоиҳа таҳия ва бо ташкилоти татбиқкунандаю тарафҳои манфиатдор мувофиқа шуда бошад, нишондоди мазкур истифода бурда мешавад.
S6	<i>Озмунӣ харид (тендер) эълон шудааст</i>	Варианти мазкур дарҷ карда мешавад, агар ҷараёни харид оғоз шуда бошад
S7	<i>Оғози харид (тендер)</i>	Ин вариант дарҷ мегардад, агар озмунӣ харид ба лоиҳаи алоҳида оғоз гардида то ба арзёбии дархостҳо қайд шуда бошад.
S8	<i>Пудратчиӣ асосӣ интихоб шудааст</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки дархостҳо арзёбӣ гаштаанд ва пудратчӣ интихоб шудааст, вале то давраи ба имзо расонидани шартнома.
S9	<i>Созишнома (шартнома) имзо шудааст</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки раванди хариди қорҳо ва хизматрасониҳо ба охир расидааст ва шартнома бо пудратчиӣ интихобшуда ба имзо расонида шудааст. Яқбора уҳдадорӣ оид ба созишномаи асосӣ бояд ба низомии хазинадорӣ бояд ворид карда шавад.

Шакли 3. Дархости бучетӣ

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	ТАМБ		
2	ТМБ		
3	ГМБ		
4	Соҳа		
5	ГВБ (барнома)		
6	Сарчашмаи маблағгузорӣ		
7	Шакли ДБ		

Моддаҳои харочотии ГИБ		Бучети тасдиқшуда 2017	Бучети аниқшуда 2017	Дархости бучетӣ 2018	Дурнамо 2019	Дурнамо 2020
2.1.	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ					
2.1.1.	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2.1.1.1.	Музди меҳнат					
2.1.2.	Маблағчудокуниҳои андозӣ					
2.1.2.1.	Пардохтҳо/маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2.1.2.2.	Сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
2.2.	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
2.2.1.	Хариди мол ва хизматрасониҳо					
2.2.1.1.	Захираҳои моддию молӣ					
2.2.1.2.	Хариди молҳои техники					
2.2.1.3.	Маводи суخت ва равғанҳои молидаи					
2.2.1.4.	Харочоти чорӣ ба ғайр аз таъмир					
2.2.1.5.	Таъмири чорӣ					
2.2.1.6.	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2.2.1.7.	Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ					
2.2.1.8.	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2.2.1.9.	Дигар молу хизматрасонии, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд.					
222	Харочоти амалиёти					
2.2.2.1	Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техники ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ					
2.2.2.2	Пардохтҳо, маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ”					
2.3.	Харочоти пардохти фоизҳо					
2.3.1.	Фоизҳо					
2.3.1.1.	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2.3.1.2.	Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ					
2.3.1.3.	Фоизҳо ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ					
2.4.	Харочоти пардохти қўмақпулиҳо (Субсидияҳо)					
2.4.1.	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2.4.1.1.	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ					

2.4.1.2.	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
2.5.	Харочот барои ҷудокунии грантҳо					
2.5.1.	Грантҳо					
2.5.1.1.	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2.5.1.2.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)					
2.5.1.3.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2.5.1.4.	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (ҷорӣ)					
2.5.1.5.	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)					
2.6.	Харочот барои қўмақпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва қўмакҳо					
2.6.1.	Қўмақпулиҳои иҷтимоӣ					
2.6.1.1.	Қўмақпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ					
2.6.1.2.	Қўмақпулиҳо оид ба қўмаки иҷтимоӣ					
2.7.	Дигар харочотҳо					
2.7.1.	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои ғойзаҳо					
2.7.1.1.	Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагон биманомаҳо воғузоршуда					
2.7.1.2.	Харочот ба даромади солиёна (рента)					
2.7.1.3.	Харочот барои сугуртаи биноҳо ва таҷхизот					
2.7.1.4.	Харочотҳои ба дигар зерқисмҳои 2.7.1. шомилнашуда					
2.7.2.	Дигар харочоти гуногун					
2.7.2.1.	Идрорпулиҳо					
2.7.2.2.	Нафақаҳо					
2.7.2.3.	Чубронпулиҳо барои ҳуҷҷатҳои					
2.7.2.4.	Чубронпулиҳо барои дигар молҳо					
2.7.2.5.	Пардохти ҷаримаҳо ва ғойзаҳо					
2.7.2.6.	Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайрииттиҳодатӣ					
2.7.2.7.	Чубронпулиҳои яқвақтаина					
2.7.2.8.	Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда					
2.7.2.9.	Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус					
2.7.3.	Харочот барои мақсадҳои асосӣ					
2.7.3.1.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ					
2.7.3.2.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ					
2.7.3.3.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ					
2.7.3.4.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ					
2.7.3.5.	Трансфертҳои асосии дохилӣ, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд					
2.8.	Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо					
2.8.1.	Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ					
2.8.1.1.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои истиқоматӣ)					
2.8.1.2.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)					
2.8.1.3.	Биноҳо ва иншоотҳо (дигар иншоотҳо)					

2.8.1.4.	Мошинҳо ва таҷҳизот					
2.8.1.5.	Фондҳои асосии ғайримоддӣ					
2.8.1.6.	Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ					
2.8.1.7.	Дороиҳои ғайринистехсолӣ					
2.8.2.	Хариди дорониҳои молиявии дохилӣ					
2.8.2.1.	Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо					
2.8.2.2.	Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо					
2.8.3.	Хариди дорониҳои молиявии берунӣ					
2.8.3.1.	Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо					
2.8.3.2.	Қарздиҳии берунӣ					
2.8.4.	Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ					
2.8.4.1.	Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз сахмияҳо					
2.8.4.2.	Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо					
2.8.4.3.	Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ					
	Ҳамагӣ					
Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ						
Номгӯии нишондиҳандаҳо		2017 (нақша)	2017 (аниқ)	2018	2019	2020
<i>Нишондиҳандаи 1</i>						
<i>Нишондиҳандаи 2</i>						
<i>Нишондиҳандаи 3</i>						
<i>Нишондиҳандаи</i>						

Сана:

Имзои рохбар:

Шакли 3 а. Дархости чамъбастии ТАМБ-и пилотӣ

(сомонӣ)

№	Номгӯӣ	Мазмун	Рамз
1	ТАМБ		
2	ТМБ		

Моддаҳои хароҷоти ГИБ		Бучети тасдиқшуда 2017	Бучети аниқшуда 2017	Дархости бучетӣ 2018	Дурнамо 2019	Дурнамо 2020
2.1.	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ					
2.1.1.	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2.1.1.1.	Музди меҳнат					
2.1.2.	Маблағҷудокуниҳои андозӣ					
2.1.2.1.	Пардохтҳо/маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2.1.2.2.	Сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
2.2.	Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо					
2.2.1.	Хариди мол ва хизматрасониҳо					
2.2.1.1.	Захираҳои моддию молӣ					
2.2.1.2.	Хариди молҳои техникӣ					
2.2.1.3.	Маводи суخت ва рағванҳои молидаи					
2.2.1.4.	Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир					
2.2.1.5.	Таъмири ҷорӣ					
2.2.1.6.	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2.2.1.7.	Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ					
2.2.1.8.	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2.2.1.9.	Дигар молу хизматрасонии, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд.					
222	Хароҷоти амалиёти					
2.2.2.1	Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ					
2.2.2.2	Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ”					
2.3.	Хароҷоти пардохти ғоизҳо					
2.3.1.	Ғоизҳо					
2.3.1.1.	Ғоизҳо ба нерезидентҳо					
2.3.1.2.	Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ					
2.3.1.3.	Ғоизҳо ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ					
2.4.	Хароҷоти пардохти қўмақпулиҳо (Субсидияҳо)					
2.4.1.	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ					
2.4.1.1.	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ					
2.4.1.2.	Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ					
2.5.	Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо					
2.5.1.	Грантҳо					
2.5.1.1.	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					

2.5.1.2.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чорӣ)					
2.5.1.3.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2.5.1.4.	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (чорӣ)					
2.5.1.5.	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)					
2.6.	Харочот барои қўмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва қўмакҳо					
2.6.1.	Қўмакпулиҳои иҷтимоӣ					
2.6.1.1.	Қўмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ					
2.6.1.2.	Қўмакпулиҳо оид ба қўмаки иҷтимоӣ					
2.7.	Дигар харочотҳо					
2.7.1.	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои ғойзаҳо					
2.7.1.1.	Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо воғузоршуда					
2.7.1.2.	Харочот ба даромади солиёна (рента)					
2.7.1.3.	Харочот барои сугуртаи биноҳо ва таҷхизот					
2.7.1.4.	Харочотҳои ба дигар зерқисмҳои 2.7.1. шомилнашуда					
2.7.2.	Дигар харочоти гуногун					
2.7.2.1.	Идроппулиҳо					
2.7.2.2.	Нафақаҳо					
2.7.2.3.	Чубронпулиҳо барои ҳуҷрақорӣ					
2.7.2.4.	Чубронпулиҳо барои дигар молҳо					
2.7.2.5.	Пардохти ҷаримаҳо ва ғойзаҳо					
2.7.2.6.	Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайрииттиҳоратӣ					
2.7.2.7.	Чубронпулиҳои якҷаҳтаина					
2.7.2.8.	Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда					
2.7.2.9.	Маблағҷудкуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус					
2.7.3.	Харочот барои мақсадҳои асосӣ					
2.7.3.1.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ					
2.7.3.2.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ					
2.7.3.3.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ					
2.7.3.4.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ					
2.7.3.5.	Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд					
2.8.	Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо					
2.8.1.	Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолияви					
2.8.1.1.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои истиқоматӣ)					
2.8.1.2.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои ғайриистикоматӣ)					
2.8.1.3.	Биноҳо ва иншоотҳо (дигар иншоотҳо)					
2.8.1.4.	Мошинҳо ва таҷхизот					
2.8.1.5.	Фондҳои асосии ғайримоддӣ					
2.8.1.6.	Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ					
2.8.1.7.	Дорониҳои ғайриистехсолӣ					

2.8.2.	Хариди доронҳои молиявии дохилӣ					
2.8.2.1.	Зиёдқунии бакияхои асъорӣ ва амонатҳо					
2.8.2.2.	Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо					
2.8.3.	Хариди доронҳои молиявии берунӣ					
2.8.3.1.	Зиёдқунии бакияхои асъорӣ ва амонатҳо					
2.8.3.2.	Қарздиҳии берунӣ					
284	Пардохти ӯҳдадорҳои молиявӣ					
2.8.4.1.	Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз сахмияҳо					
2.8.4.2.	Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо					
2.8.4.3.	Пардохти ӯҳдадорҳои молиявии берунӣ					
	Ҳамагӣ					

Таксимои хароҷоти ТАМБ аз руи гуруҳбандии барномавии буҷетӣ

	Буҷети тасдиқшудаи соли 2017	Буҷети аниқшудаи соли 2017	Дурнамо		
			2018	2019	2020
Ҳамагӣ аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
Зербарнома					
Зербарнома ...					
Зербарнома ...					
<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
Ҳамагӣ аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
Зербарнома					
Зербарнома ...					
Зербарнома ...					
<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
Ҳамагӣ аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
Зербарнома					
Зербарнома ...					
Зербарнома ...					
<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
Ҳамагӣ					

Ҷамъи харочоти ТАМБ

	Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Бучети аниқшудаи соли 2017	Дурнамо		
			2018	2019	2020
Харочоти ҷорӣ, аз ҷумла:					
Бучети базавӣ					
Афзалиятҳои нав					
Харочоти капиталӣ					
Бучети базавӣ					
Афзалиятҳои нав					
Ҳамагӣ					

Сана:

Имзои роҳбар:

Замимаи 4: Сохтори нақшаи стратегии харочот (НСХ)

Вазорат	
Соҳа	

Фасли 1. Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа (на зиёда аз 10 сах.)

- Мухтасар тавсифи асосии соҳа, ҳолати кунунӣ дарҷ ва нишондодҳои микдорӣ ва сифатии рушд (бо истифода аз чадвалу диаграммаҳо), динамикаи рушди соҳа дарҷ карда шаванд ва таъсири соҳа ба рушди иқтисодиёт ва аҳолии нишон дода шавад
- Мухтасар мушкилоти ҷорӣ бояд акс гардида шаванд, ки дар роҳи ба даст овардани ҳадафҳои сиёсати давлатӣ (Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030) дар соҳа онҳо пайдо мешаванд. Дарчи дурусти мушкилот барои мушаххас намудани чораҳои ҳалли онҳо ҳангоми таҳияи барномаҳои бучетии соҳа мусоидат менамояд.
- Асоснокии мушкилоти ҷойдошта бояд душворихоеро, ки ба нуруи институтсионалӣ ва кадрӣ соҳа аск намоянд. Яъне на танҳо мушкилоти вобаста аз норасоги маблағи бучетӣ барои иҷрои вазифаҳо оварда шавад.
- Пайвастанӣ бучет бо сиёсати стратегӣ рушди соҳа (бучети заминавии соҳа)

Чадвали 1. Тақсими бучети базавии соҳа аз руи барнома ва зербарнома Тақсими харочот аз руи гуруҳбандии барномави аз руи иҷрокунандагон (ТАМБ)

Рамз		Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Бучети аниқшудаи соли 2017.	Дурнамо		
				2018	2019	2020
	Ҳамаги ТАМБ					
	Ҳамаги аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
	Зербарнома					
	Зербарнома ...					
	Зербарнома ...					
	<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
	Ҳамаги аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
	Зербарнома					
	Зербарнома ...					
	Зербарнома ...					
	<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
	Ҳамаги аз руи барнома (номгӯй ва рамзи барнома)....					
	Зербарнома					
	Зербарнома ...					
	Зербарнома ...					
	<i>Дар ҳолати зарурият сатр илова карда шавад.</i>					
	Ҳамаги ТАМБ					
	Ҳамаги аз руи барнома					

Фасли 2. Стратегияи соҳа, индикаторҳои асосӣ ва мутобиқи вазифаҳо

- 2.1. Мақсадҳои асосӣ ва вазифаҳои соҳа дар давраи дарозмуддат
- 2.2. Амалҳои асосӣ дар давраи миёнамуҳлат
- 2.3. Афзалиятҳои нави буҷетӣ ва натиҷаҳои интизорӣ

Ҷадвали 2.1 Ҷамъбасти афзалиятҳои нави буҷетӣ

Афзалиятҳои нави буҷетӣ			
Вазорат			
Соҳа			
Ҷами хароҷот барои афзалиятҳои нав			
	2018	2019	2020
Ҷаҳми умумии маблағ			
Афзалияти 1, аз ҷумла:			
- Иҷрокунанда 1 - Иҷрокунанда 2 - Иҷрокунанда 3 - Иҷрокунанда (дар ҳолати зарурият илова карда шавад) - Буҷети ҷамъбасти маҳаллӣ аз руи соҳа			
Афзалияти 2, аз ҷумла:			
- Иҷрокунанда 1 - Иҷрокунанда 2 - Иҷрокунанда 3 - Иҷрокунанда (дар ҳолати зарурият илова карда шавад) - Буҷети ҷамъбасти маҳаллӣ аз руи соҳа			
Афзалияти 3, аз ҷумла:			
- Иҷрокунанда 1 - Иҷрокунанда 2 - Иҷрокунанда 3 - Иҷрокунанда (дар ҳолати зарурият илова карда шавад) - Буҷети ҷамъбасти маҳаллӣ аз руи соҳа			

Чадвали 2.2. Афзалиятҳои нави бучети

Чадвал барои ҳар як афзалияти нав пур карда мешавад

Номгуи афзалияти нави соҳавӣ			
Мақсади афзалият			
Мақсад (шумораи) ҷамъ ва натиҷа			
Шарҳи мухтасари афзалият			
Ишора ба НМР / ССБ / Паёми Президенти ҚТ (барои фасл/боби аниқ)			
Ишора ба стратегияи соҳавӣ (барои фасл/боби аниқ)			
Харочот аз рӯи гуруҳбандии иқтисодӣ			
ГИБ	2018 сол	2019 сол	2020 сол
Ҳамагӣ			
<i>Аз ҷумла,</i>			
Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ (21)			
Харочоти мол ва хизматрасониҳо (22)			
Ба истиснои			
Харочоти характери инвестиционӣ			
Харочот барои пардохти субсидияҳо (24)			
Харочоти асосӣ			
<i>Аз ҷумла:</i>			
Харочоти асосӣ			
Харочоти характери инвестициони аз рӯи дигар моддаҳои ГИБ			
<i>Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад</i>			
Манбаи маблағгузори афзалиятҳои нави бучетӣ ва намуни харочот			
Номгӯй	2018 сол	2019 сол	2020 сол
Бучети ҷумҳуриявӣ			
• асосӣ			
• ҷорӣ			
Аз ҷумла, ғрифтҳо ва қарзҳо аз сарчашмаҳои маблағгузории беруна			
• асосӣ			
• ҷорӣ			
Бучети маҳаллии ҷамъбасти аз рӯи соҳа			
• асосӣ			
• ҷорӣ			
Маблағҳои махсус			
• асосӣ			
• ҷорӣ			

Фасли 3. Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ натиҷа ва захираҳои молиявӣ

Ҷадвали 3.1. Тавсифи барнома ва нишондиҳандаҳои самарабахш

Номгуи барнома					
1. Нишондиҳандаҳои барномаи бучетӣ					
Натиҷаҳои ҷамъбасти	Дар қисмати мазкур руйхати индикаторҳои натиҷаҳои ниҳои, нишондиҳандаҳои арзёби ва муҳлати арзёби ва мақомоти масъул оид ба мотириг нишон дода, мешавад.				
2. Шохисҳои(индикаторҳои) натиҷаи мустақим					
Номгуй	Нишондиҳанда		Дурнамо		
	2016 сол (ичроиш)	2017 сол (нақша)	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Шохисҳои(индикаторҳои) натиҷаи мустақим					
Индикатори 1					
Индикатори 2					
Индикатори 3					
Агар лозим бошад сатр илова карда шавад					
3. Нишондодҳои молиявии барнома					
Дар ин қисм бучети барнома ва тавсифи қутоҳи фарзияҳое, ки асоси ҳисобҳои молиявӣ ташкил медиҳанд дарҷ карда мешаванд.					
Харочот	2016 г. (ичроиш)	2017 г. (нақша)	Дурнамо		
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
Харочоти заминавии барнома, ҳамагӣ					
Аз ҷумла гуруҳи ГИБ :					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ					
22. Хариди мол ва хизматрасониҳо					
24. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ					
27. Дигар харочот					
28. Амалиётҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо					
Харочоти заминавии барнома барои иҷрокунандагони он: Иҷрокунандаи 1 Иҷрокунандаи 2					
Агар лозим бошад сатр илова карда шавад					

Фасли 4. Сиёсати сармоягузорӣ

- ✓ Вазъи кунунии сиёсати сармоягузории соҳа шарҳ дода шавад.
- ✓ Афзалиятҳо дар дурнамои миёнамӯҳлат. Бо Стратегияи Рушди Миллӣ мувофиқа карда шавад.
- ✓ Дар чадвал нишондиҳандаҳои молиявӣ ва ғайри-молиявии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва иншоотҳои давлатӣ (сармоягузориҳои асосӣ) инъикос карда шавад.

Чадвали 4.1. Нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва иншоотҳои давлатӣ.

Номгӯи лоиҳа/иншоот	Тавсифи лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа	Ҳаҷми умумии харочоти тасдиқшуда, аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ	Дурнамои ҳаҷми умумии харочот миёнамӯҳлат аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ		
			2017	2018	2019	2020
Барнома/зербарнома*						
Иҷрокунандаи 1						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Ҳамагӣ: Иҷрокунандаи 1						
Иҷрокунандаи 2						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Ҳамагӣ: Иҷрокунандаи 2						
Иҷрокунандаи 3						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Ҳамагӣ: Иҷрокунандаи 3						
Маҷмӯи буҷетҳои маҳаллӣ						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Ҳамагӣ: Маҷмӯи буҷетҳои маҳаллӣ						

* Номгӯи барномаи буҷетӣ. Кадом лоиҳаҳо ба ин барнома тааллуқ доранд. Миқдори лоиҳаҳо ва дигар маълумот.

Ҷадвали 4.2. Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣи лоиҳаҳои инвестисионӣ ва иншоотҳои давлатӣ.

Номгӯи лоиҳа/иншоот	Барномаи бучетӣ	Зер барнома	Натиҷаи ҷашмдошт*	Ҳуҷҷати тасдиқ- қунонда**	Иқтисодии лоиҳавӣ***	Иқтисодии ҷашмдошт ****
Иҷроқунондаи 1						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Иҷроқунондаи 2						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Иҷроқунондаи 3						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
Маҷмӯи бучетҳои маҳаллӣ						
Лоиҳаи/иншооти 1						
Лоиҳаи/иншооти 2						
Лоиҳаи/иншооти 3						
-//-						

* натиҷаҳои мушаххаси дар давоми татбиқи лоиҳа ба тарзи миқдорӣ ва сифатӣ ба даст овардашаванда. Масъалан: дар натиҷаи сохтмони нави беморхона аҳоли ба хизматрасонии беҳтар ва нигоҳубини фаврӣ дастрас хоҳад гардид, ё шумораи ҷойҳои бистарӣ зиёд мегарданд, ки дар натиҷа бештари беморон барои табобат дар беморхона имконият пайдо мекунанд.

** қарор, стратегияи ҳукумати, БИД, санади дигар.

*** ҳадди иқтисодии, ки дар шароити мусоид ба даст оварда мешавад.

**** ҳадди иқтисодии, ки дар шароити воқеӣ ба даст оварда мешавад.

Фасли 5. Маълумоти чамъбасти оид ба хароҷоти соҳа

Ҷадвали 5.1. Дурнамои хароҷота моддаҳои асосии гуруҳбандии иқтисодӣ

рамз	Номгуи ГИБ	Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Бучети аниқшудаи соли 2017.	Дархости бучетӣ барои соли 2018	Дурнамо	
					2019	2020
2	Всего расходы					
2100	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ					
2200	Хариди мол ва хизматрасониҳо					
2300	Хароҷоти пардохти ғоизҳо					
2400	Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ					
2500	Хароҷот барои ҷудо намудани грантҳо					
2600	Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо					
2700	Дигар хароҷот					
2800	Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо					
Шарҳу эзоҳ.						

Чадвали 5.2. Маълумоти чамъбасти харочоти соҳа

Бучети соҳа барои барнома ва зербарномаҳо (харочоти заминавӣ ва харочоти тадбирҳои нав)

	Бучети тасдиқшудаи соли 2017	Бучети аниқшудаи соли 2017.	Дурнамо		
			2018	2019	2020
Барномаи ..., чамъ					
Зербарнома					
Зербарнома					
Зербарнома					
<i>Агар лозим бошад сатр илова карда шавад</i>					
Барномаи ..., чамъ					
Зербарнома					
Зербарнома					
Зербарнома					
<i>Агар лозим бошад сатр илова карда шавад</i>					
Барномаи ..., чамъ					
Зербарнома					
Зербарнома					
Зербарнома					
<i>Агар лозим бошад сатр илова карда шавад</i>					
Ҳамагӣ					

Чадвали 5.3. Чамъбасти харочоти заминавӣ ва харочоти тадбирҳои нав

Номгу	2016	2017	2018	2019	2020
Харочоти заминавӣ, аз ҷумла					
• асосӣ					
• ҷорӣ					
Тадбирҳои нав					
• асосӣ					
• ҷорӣ					
ҲАМГӢ					